

ХУЛОСАИ

**шурои диссертатсионии 6D.KOA-069 назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои дарёфти дараҷаи илми доктори
фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401
– Назарияи адабиёт. Матниносӣ, нусхашиносӣ)**

Парвандай аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 20.09.2023, №18

Барои сазовор донистани Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдҷалолович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба дараҷаи илми доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матниносӣ, нусхашиносӣ).

Диссертасияи Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» барои дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матниносӣ, нусхашиносӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-069-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2022, таҳти №308) аз 30-юми июни соли 2023, суратмаҷлиси №15 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдҷалолович 13-уми майи соли 1991 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2013 факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро аз рӯи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик бо дипломи «аълоҷӣ» хатм кардааст. Солҳои 2013-2015 зинаи магистратураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро низ бо дипломи «аълоҷӣ» ва соли 2018 зинаи докторантураи муассисаи мазкурро бо муваффақият хатм намудааст. Фаъолияти кориашро моҳи ноябрی соли 2018 ба ҳайси муовини декан оид ба корҳои тарбиявии факултети филологияи тоҷик ва ҳамзамон, ассистенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти ҔДОТ ба номи С.Айнӣ оғоз карда, то моҳи августи соли 2020 дар ин вазифа фаъолият намудааст. Аз моҳи августи соли 2020 то сентябрی соли 2022 дар вазифаи мудири шӯбайи кор бо ҷавонони донишгоҳ ва ассистенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷик кор карда, аз моҳи сентябрі соли 2022 то ҳол ба ҳайси сармухтахассиси шӯбайи 2-юми донишгоҳ фаъолият дорад.

Диссертасия дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ – Ҳудойдодов Аъзам Овлододович, доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Муқарризони расмӣ:

1. Одинаев Нурмахмад Сафарович – доктори илми филология, дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон;

2. Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобовиҷ – номзади илми филология, дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар – Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёт, номзади илми филология Н. С. Шамсов, эксперт – доктори илми филология Л.М. Давлатбеков, котиби илмии ҷаласа – номзади илми филология Ш.Э. Боев имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми филология, профессор Ж.Б. Гулназарзода ба тасвив расидааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи номзадии Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар мавзуи «Афкори адабиу эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» ба таълоботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) –доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, интихоб ва таъиин гардидаанд. Интихоби муқарризона расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асосном мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару маколаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 маколаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин 6 макола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмuni диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро субит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Абдураҳмонов М.С. Ақидаҳои адабӣ-эстетикии Саидаҳмадҳоҳа Сидикии Аҷзӣ / М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/2. – С.181-183.

[2-М]. Абдураҳмонов М.С. Муҳаммад Сидики Ҳайрат – шоири ошиқ / М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/3. – С.204-206.

[3-М]. Абдураҳмонов М.С. Ақидаҳои адабӣ-эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон / М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/4. – С.264-266.

[4-М]. Абдураҳмонов М.С. Ақидаҳои маорифпарварии Мирзо Сироҷи Ҳаким дар «Туҳафи аҳли Бухоро» / М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/5. – С.169-172.

[5-М]. Абдураҳмонов М.С. Тарғиби илм ва мактабу маориф аз нигоҳи Тошҳоҷаи Асири / М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/7. – С.186-189.

[6-М]. Ҳудойдодов А.О., Абдураҳмонов, М.С. Ақидаҳои адабӣ-эстетикии Абдуррауфи Фитрат / А.О. Ҳудойдодов, М.С. Абдураҳмонов // Паёми Донишгоҳи омузгорӣ. – Душанбе, 2022. – № 6 (101). – С. 181-189.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[7-М]. Абдураҳмонов М.С. Маорифпарварӣ: пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули он дар адабиёти тоҷики нимаи дуюми асри XIX / М.С. Абдураҳмонов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Холик Мирзозода ва адабиётшиносии тоҷик дар асри XX» бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 90-солагии Донишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва 110-солагии доктори илми филология, профессор Холик Мирзозода. – Душанбе, 2021. – С.216-228.

[8-М]. Абдураҳмонов М. С. Нақши Абдуррауфи Фитрат дар таҳқими робитаҳои адабиёти тоҷику узбек / М.С. Абдураҳмонов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Az taъrihi pайвандҳои илмӣ ва адабии халқҳои тоҷику узбек: гузашта, ҳозира ва оянда» дар иртибот ба ифтихори 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷику узбек Садриддин Айнӣ, эҳёи нави густариши робитаҳои иқтисодӣ, илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон. – Душанбе, 2023. – С.270-277.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шурои диссертационӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти муосири МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» Улмасзода Замира мусбат буда, дар он ба автореферати диссертатсия ду эрод гирифта шудааст:

- дар диссертатсия бештар ба паҳлуҳои иҷтимоию таърихии пайдоиши ҷараёни маорифпарварӣ таваҷҷуҳ зоҳир гардида, ба ҷанбаҳои адабию эстетикии мавзӯъ камтар пардоҳт шудааст;

- дар саҳифаҳо 10, 11, 16, 18, 20, 21-и автореферат баъзе ҳатоҳои имлӣ, мантиқӣ ва техниқӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кор аст.

2. Тақризи номзади илми филология, мудири шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ Бехрӯзи Забехулло низ мусбат буда, дар он эроду пешниҳодҳои зерин манзур шудаанд:

- ба андешаи инҷониб, матолиби диссертатсия дар фароварди автореферат, яъне тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ бояд на кам аз шаш бандро фаро гирад, аммо муҳаққиқ ба чор банд иктифо намудааст;

- дар қисми асосии таҳқиқ, яъне боби дуюми диссертатсия «Нақши Аҳмади Дониш ва осори ў дар тағйири ҷараёни адабӣ ва афкори адабӣ – эстететикии маорифпарварон ва ҷадидон» муҳтавои боб қашол ёфтааст, ки он ба ҳусни кор ҳалал

ворид намудааст. Хуб мешуд, агар ин қисмат дар автореферат ба таври фишурда оварда мешуд.

3. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тӯбқистон Шарипов Шариф дар маҷмуъ мусбат буда, дар он чунин норасоиҳо зикр шудаанд:

- ба андешаи мо қисматҳои «Вазифаҳои таҳқиқ» ва «Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда» ба ҳамдигар мушобеҳанд;

- дар матни автореферат дар навишисти баъзе калимаҳо, аз ҷумла аҳаммият (с.10), муллобача (с.11), ҷаҳорчуба (с.16), фарзан (с.18), аруз (с.20), муҳим (с.21) қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ риоя нагардидааст.

4. Дар тақризи номзади илми филология, директори Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» Аминов Абдулғаттоҳ дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид гардида, ба автореферат ду эрод гирифта шудааст:

- мақсади таҳқиқи диссертатсионӣ дар 3 банд баён шудааст, ҳоло он ки диссертант имкон дошт, ки бандҳоро зиёд кунад, тақвият бахшад;

- муҳаққиқ дар таҳияи автореферат шояд хоксориро ихтиёр намудааст, ки кори анҷомдодаи ҳудро аз нигоҳи шаҳси сеом инъикос намудааст. Ӯ дар ҷанд маврид «Диссертант дар ин бахши кор ... баррасӣ намудааст» - менависад. Ҳол он ки корро ҳуди ӯ анҷом додааст. Агар ба ҷои онҳо «... Мо ин мавзуъро баррасӣ намудем», ё ҳадди ақал ба таври умумӣ «... Дар ин бахши кор фалон мавзуъ баррасӣ шудааст» - менавишт, беҳтар буд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

- докторант Абдураҳмонов Маъдӣ Сайдҷалолович бо истифода аз назария ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии роиҷ ба омӯзиши афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон пардохта, кори илмии аз нигоҳи адабиётшиносӣ арзишмандро ба анҷом расонидааст;

- дар адабиётшиносии тоҷик бори аввал ба ақидаҳои адабиву эстетикии маорифпарварон – Аҳмади Доњиш, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, Шамсиддини Шоҳин, Тошҳоҷаи Асири, Саидҳамадҳоҷа Сиддиқи Аҷзӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат ва дигарон таваҷҷуҳи бевосита зоҳир шуда, тадқиқоти густардаи диссертатсионӣ сурат гирифта, афкори адабию эстетикии маорифпарварон **мушахҳас шудааст**;

- заминаҳои иҷтимоӣ ва таърихии таҳаввули тафаккури адабию эстетикий дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX **муайян қарда шудааст**;

- омилҳои маънавӣ ва фарҳангии таҳаввули тафаккури адабӣ ва эстетикий дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX **таҳқиқ ва баррасӣ гардидаанд**;

- ҷараёни маорифпарварӣ ва таносубу таъсири он ба афкори ҷадидай нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX **мушахҳас шудааст**;

- нақши Аҳмади Дониш ва осори ӯ дар тағири маҷрои адабии нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX **собит шуда**, ашъори Аҳмади Дониш ҳамчун падидай тозаи адабию эстетикӣ **баррасӣ ёфтааст**;

- навгарой ва суннатгароии адабии шоирон ва нависандагони нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX **таҳқиқ шудааст**.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ ба он асоснок карда шудааст, ки омӯзиш ва таҳқиқи муқоисавии ақидаҳои адабиву эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон дар фазои умумии адабиётшиносӣ дар баробари ҳаллу фасли масъалаҳои муайян намудани мағҳуми маорифпарварӣ, ҷадидӣ, нақши нашрияҳои даврӣ дар тарғибу ташвики афкори маорифпарварон ва ҷадидон муайян кардани: а) афкори адабию эстетикии намояндагони ҷараёни маорифпарварӣ ва ҷадидӣ дар тазкираҳаи нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX; б) мушаххас намудани ҷанбаҳои назарии афкори адабии маорифпарварон ва ҷадидони Осиёи Миёна; в) нишон додани навгарой ва суннатгароии адабии шоирон ва нависандагони нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX мебошад.

Натиҷаву хулосаҳои илмии бадастомада метавонанд ҳамчун маводи омӯзиши ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар самти омӯзиши таърихи адабиёти тоҷики нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX, матншиносӣ, назарияи адабиёт, сарчашмашиносӣ, робитаҳои адабӣ, баррасии ҷараёну неҳзатҳо дар адабиёти ин давра истифода шаванд.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзӯъ аз афкори назарӣ ва таҷрибаҳои илмии донишмандону ховаршиносони маъруфи ватанию ҳориҷӣ, аз ҷумла, И.С. Брагинский, Е.Э. Бертельс, С. Айнӣ, Ҳ. Мирзозода, Б. Ғафуров, З. Раҷабов, А. Мирзоев, Р. Ҳодизода, С. Табаров, М. Шукурев, А. Насриддинов, А. Сайфуллоев, М. Раҷабӣ, А. Маҳмадаминов, М. И момов, М. Абдуллоев ва дигарон истифода шуда, андеша ва дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои назарии таҳқиқ корбурд гардидаанд.

Таҳқиқи диссертационии мавриди назар дар асоси методҳои таърихӣ, таърихӣ-қиёсӣ, таҳлилии соҳтори матни бадеӣ, шинохти соҳторӣ ва бадеии жанрҳои адабӣ, равишҳои комплексии накду сарчашмашиносию матншиносӣ, шарҳу таҳлили осори адабӣ навишта шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар амалия, чунин тасдиқ карда мешаванд, ки матолиби диссертатсия дар оянда метавонад на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи муқоисавии ақидаҳои адабиву эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон, балки дар ҳаллу фасли омӯзиши масъалаҳои мазкур дар адабиётшиносӣ имконият фароҳам оварад. Натиҷаву хулосаҳои илмии ба дастомада метавонад ҳамчун маводи омӯзиши ҳангоми пажуҳиш дар самти таърихи адабиёти тоҷики нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX, адабиёти мусоир, ҳамчунин, дар матншиносӣ, назарияи адабиёт, сарчашмашиносӣ, робитаҳои адабӣ, баррасии ҷараёнҳову неҳзатҳо дар адабиёти ин давра истифода шаванд.

Маводи таҳқиқии мавриди назар дар пажуҳишни масъалаҳои ҳамгун, омода қардани барнома ва дастурҳои таълимӣ оид ба адабиёти нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX, омода соҳтани маҷмуаҳои ашъор ва мероси адабии адібони ин

давра мусоидат мекунад. Нуктаҳои муҳимми диссертатсия, сарчашма ва манобеи илмию адабии истифодашуда метавонанд дар тайёр намудани монографияҳои соҳавӣ васеъ истифода шавад.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқик дар он зоҳир мегардад, ки дар таҳқики диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони хориҷию ватаний истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқик аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқик, коркарди натиҷаҳои таҳқик, ҳаҷми интишорот ва интихоби методҳои таҳқик бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқик пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи дарки масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷа ва хулосаҳои асосии кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуктаи назари ў нисбат ба мавзуи таҳқик таъйид мекунанд. Тарҳ, баррасӣ ва коркарду таҳлили мавзуи диссертатсионӣ маҳсули фаъолияти чандинсолаи муаллиф мебошад. Муҳаққик бори нахуст афкори адабиу эстетикии маорифпарварон, аз ҷумла Аҳмади Доњиш, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, Шамсиддини Шоҳин, Тошҳоҷаи Асири, Саидаҳмадҳоҷа Сиддиқии Аҷзӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитратро мавриди таҳқику баррасӣ қарор дода, нуктаҳои асосӣ ва хулосаҳои назариро ба шакли мақолаҳои илмӣ манзур намудааст. Ҳамчунин, саҳми шаҳсии довталаб дар баррасии мавзуъ ва масъалаҳои меҳварӣ ва коркарду тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқик зоҳир мейбад. Мавзуи мазкур бори нахуст дар адабиётшиносии тоҷик ба таври системанок ва густарда дар шакли диссертатсия аз ҷониби муаллиф мавриди таҳқик қарор гирифтааст.

Дар ҷаласаи шуруи диссертатсионии 6D.KOA-069-и назди Доњишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз 20 сентябри соли 2023 дар бораи сазовор донистани Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи иҳтиносӣ 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матниноси, нусхашиноси) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шуруи диссертатсионӣ 12 нафар, аз ҷумла 4 нафар докторони илм аз рӯи иҳтиносӣ 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матниноси, нусхашиноси) иштирок доштанд.

Дар овоздиҳӣ 12 нафар иштирок намуд. Аз 15 нафар аъзои ба ҳайати шуруи диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор – 12 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест, бүллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шуруи диссертатсионӣ,
доктори илми филология, профессор

Солеҳов Ш.А.

Котиби илмии шуруи диссертатсионӣ,
доктори илми филология

Курбонзода Р.Қ.

20.09.2023

